

ЭЪЛОМИЯИ АНДОЗИ ИЧТИМОИИ СОХИБКОРИ ИНФИРОДӢ (ХОЧАГИИ ДЕҲҚОНӢ)

Қисми I. Маълумоти умумӣ дар бораи андозсупоранда

1	РМА	<input type="text"/>	2	РЯМ	<input type="text"/>									
3	РСБ	<input type="text"/>	4	РИС	<input type="text"/>									
5	Номи пурраи андозсупоранда	<input type="text"/>												
6	Намуди Эълomia (дар хоначаи дахлдор аломати <input checked="" type="checkbox"/> гузошта шавад):	Ибтидоӣ	<input type="checkbox"/>	Навбатӣ	<input type="checkbox"/>	Иловагӣ	<input type="checkbox"/>	Бархамдиҳӣ	<input type="checkbox"/>					
7	Давраи андоз	<input type="checkbox"/>	А	Моҳ	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Б	Сол	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
8	Кoeffисенти минтақавӣ	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>										

Тавсияҳо барои пур кардан

- барои кӯмак аз Тартиби пур кардани Эълomia мазкур истифода намоед
- Эълomiaро бо хуруфоти ҷопӣ пур кунед, миёни калимаҳо як хоначаро ҳолӣ монед
- хангоми пур кардан рӯчкаи саккодори ранги сиёҳчаштаре истифода намоед
- маблағҳоро бо сомонӣ нишон диҳед

Қисми II. Манбаи андози иҷтимоӣ

Рамзи сатр	Номгӯи нишондиҳандаҳо	Вохидҳо
001	Шумораи азёбии хочагии деҳқонӣ (фермерӣ) бе таъсиси шахси ҳуқуқӣ	<input type="text"/> (нафар)
002	Андозаи ҳадди ақали андози иҷтимоӣ барои I азё	<input type="text"/> (сомонӣ)
003	Манбаи ихтиёран пешниҳодшуда	<input type="text"/> (сомонӣ)

Қисми III. Ҳисобкунии андози иҷтимоӣ

Рамзи сатр	Тарзи ҳисобкунӣ	Маблағ
004	Маблағи андозе, ки ҳисоб карда мешавад (сатри 001 x сатри 002)	<input type="text"/>
005	Андозаи ихтиёран ҳисобшуда (сатри 003 x 20 %)	<input type="text"/>
006	Маблағи умумии хароҷоти иҷтимоӣ, ки тибқи қонунгузорӣ тарҳ карда мешавад (сатри 009)	<input type="text"/>
007	Маблағи андозе, ки бояд пардохта шавад (сатри 004 + сатри 005 - сатри 006)	<input type="text"/>

Қисми IV. Хароҷоти иҷтимоӣ, ки хангоми муайян намудани пардохт ба бҷет тарҳ карда мешавад

Рамзи сатр	Номгӯи	Хароҷоти содиршуда	Хароҷоте, ки ба ҳисоб гирифта мешавад
008	Маблағи умумии хароҷоти иҷтимоӣ	<input type="text"/>	<input type="text"/>
009	Кӯмакпулӣ аз рӯи варақаи корношоамии муваққатӣ	<input type="text"/>	<input type="text"/>
010	Кӯмакпулӣ барои ҳомиладорӣ ва таваллуд	<input type="text"/>	<input type="text"/>
011	Кӯмакпулӣ барои дафн	<input type="text"/>	<input type="text"/>
012	Кӯмакпулӣ барои табобати санаторию курортӣ	<input type="text"/>	<input type="text"/>
013	Кӯмакпулӣ барои нигоҳубини кӯдак то сини 1,5 солагӣ	<input type="text"/>	<input type="text"/>
014	Дигар хароҷотҳои иҷтимоӣ, ки тибқи қонунгузорӣ тарҳ ҷозат дода шудааст	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Қисми V. Ҷавобгарии андозсупоранда

Мо (ман) барои пуррагӣ ва дурустии маълумоти дар хамин Эълomia дарҷгардида тибқи санадҳои қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавобгар мебошем (ам).

Аз худудҳои муқарраршуда набароед!

Ному насаби Роҳбар _____ Имзо _____

Аз худудҳои муқарраршуда набароед!


Ному насаби Сармуҳосиб _____ Имзо _____

Аз худудҳои муқарраршуда набароед!

Кайд оиди қабули Эълomia _____

Аз худудҳои муқарраршуда набароед!

Ному насаби Нозирӣ Эълomiaро қабул намуда _____ Имзо _____



Санаи пешниҳоди Эълomia

рӯз моҳ сол

Санаи қабули Эълomia дар мақомоти андоз

рӯз моҳ сол



Рамзи мақомоти андоз

Тартиби

пур кардан ва пешниҳод намудани эълومияи андози иҷтимоии соҳибкорони инфиродӣ (хоҷагиҳои деҳқони)

1. Варақаи эълумияи мазкур ва тартиби пур кардани он тибқи муқаррароти қисми 9 моддаи 218 Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳия шудааст.

2. Мутобиқи талаботи қисми 6 моддаи 218 Кодекси андоз эълумияи мазкур дар мӯҳлати на дертар аз санаи 15-уми моҳе, ки баъд аз нимсолаи ҳисоботӣ фаро мерасад, аз ҷониби андозсупоранда пешниҳод карда мешавад.

3. Мутобиқи талаботи Боби 8 Кодекси андоз андозсупоранда ба ҳисобгирии андозиро ба роҳ мемонад.

Дар эълумия чунин маълумот дарч мегардад:

Қисми I. Маълумоти умумӣ дар бораи андозсупоранда

- Дар банди 1 рақами мушаххаси андозсупоранда (РМА) гузошта мешавад.
- Дар банди 2 рақами ягонаи мушаххаси андозсупоранда (РЯМ) гузошта мешавад.
- Дар банди 3 рақами сабаби бақайдгирии андозсупоранда (РСБ), дар ҳолати доштани воҳиди алоҳида қайд карда мешавад.
- Дар банди 4 рақами инфиродии сугуртавӣ қайд карда мешавад.
- Дар банди 5 номи пурраи андозсупоранда қайд карда мешавад.
- Дар банди 6 намуди эълумияи пешниҳодшаванда қайд карда мешавад.
- Дар банди 7 давраи андоз қайд карда мешавад.
- Дар банди 8 коэффисиентҳои минтақавӣ дарч мегардад.

Қисми II. Манбаи андози иҷтимоӣ

- дар сатри 001, шумораи умумии аъзоёни хоҷагии деҳқонӣ (фермерӣ) бе таъсиси шахси ҳуқуқи дарч мегардад;
- дар сатри 002, манбаи андози ҳадди ақали андози иҷтимоӣ барои 1 аъзои хоҷагии деҳқони, ки Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян намудааст дарч мегардад;
- дар сатри 003, манбаи андоз, ки аъзои хоҷагии деҳқонӣ (фермерӣ) ихтиёран аз меъёри муқарраршуда бештар супорад.

Қисми III. Ҳисобкунии андози иҷтимоӣ

- дар сатри 004, маблағи андозе, ки ҳисоб карда мешавад (сатри 001 x сатри 002), дарч карда мешавад;
- дар сатри 005, маблағи андозе, ки ихтиёран ҳисоб карда шудааст (сатри 003 x 20 фоиз) дарч карда мешавад;
- дар сатри 006, маблағи умумии хароҷоти иҷтимоӣ, ки тибқи қонунгузорӣ тарҳ карда мешавад (сатри 008) дарч карда мешавад;
- дар сатри 007, маблағи андозе, ки бояд ҳисоб карда шавад (сатри 004 + сатри 005 – сатри 006) дарч карда мешавад;

Қисми IV. Хароҷоти иҷтимоӣ, ки хангоми муайян намудани пардохт ба буҷет тарҳ мешаванд

- дар сатри 008, маблағи умумии хароҷоти иҷтимоӣ дарч мегардад;
- дар сатри 009, қумақпулӣ аз рӯи варақаҳои корношоямии муваққатӣ дарч мегардад;
- дар сатри 010, қумақпулӣ барои ҳомиладорӣ ва таваллуд дарч мегардад;
- дар сатри 011, қумақпулӣ барои дафн дарч мегардад;
- дар сатри 012, қумақпулӣ барои табobati санатираю курортӣ дарч мегардад;
- дар сатри 013, қумақпулӣ барои нигоҳубини кӯдак то сини 1,5 солаги дарч мегардад;
- дар сатри 014, дигар хароҷотҳои иҷтимоӣ, ки тибқи қонунгузорӣ тарҳ иҷозат дода шудааст дарч мегардад.

Қисми V. Ҷавобгари андозсупоранда

Дурустии маълумоти дар эълумияи (ҳисоботи) андоз дарчшавандаро андозсупоранда бо имзои худ ва гузоштани муҳр тасдиқ менамояд. Дар ин қисм санаи пешниҳоди эълумия ва санаи қабيلي он аз ҷониби мақомоти андоз қайд карда мешавад.

Барои сари вақт пешниҳод накардани эълумияи мазкур, инчунин саркашӣ аз пардохти андоз бо роҳи дидаю доништа ба эълумия дохил кардани маълумотҳои тахрифшуда, андозсупоранда мутобиқи Кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмури Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷавобгарӣ кашида мешавад.